

Маълумотнома

Оид ба рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.03 соли 2013 №122 «Дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 - 2014»

Бо мақсади омӯзиши ҳолати воқеии рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 март соли 2013 №122 «Дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014» тибқи супориши Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2013 №7304 (14-6) Гурӯҳи кории байниидоравӣ дар ҳаёти намоёндогони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, энергетика ва саноат, молия, маориф, тандурустӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, кишоварзӣ, ШСХК «Барқи Тоҷик» ва Иттифоқи «Тоҷикматлубот» таъсис дода шуд.

Гурӯҳи кории мазкур ба минтақаҳои ҷумҳурӣ сафари корӣ намуда, ҳолати имрӯзаи иҷрои қарори мазкурро вобаста ба омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои зертобегӣ хоҷагии манзилию коммуналӣ, Иттифокҳои матлубот ва корхонаҳои таъминкунандаи барқу газу вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор дод.

Хулосаи Гурӯҳи корӣ дар ҳаҷми 28 саҳифа замима карда мешавад.

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Рафти иҷрои қарори Раиси вилоят аз 8 майи соли 2013, № 142 ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2013 № 122 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013– 2014» мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор дода шуд. Дар ин самт Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, идораю муассисаҳои оиди иҷрои қарори мазкур корҳои муайяноро анҷом додаанд.

Қайд кардан лозим аст, ки дар соли 2013 барои таъмини муассисаҳои соҳаи иҷтимоии вилоят аз ангиштсанг ва ҳезум маблағи 7275,1 ҳазор сомонӣ, ки аз он барои соҳаи маориф 5687,1 ҳазор сомонӣ, тандурустӣ 1188,5 ҳазор сомонӣ ва барои соҳаи фарҳанг маблағи 399,4 ҳазор сомонӣ рост меояд, пешбинӣ шудааст. Аз маблағи пешбинишуда ба ҳолати 1 сентябри соли ҷорӣ 4192,4 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла барои соҳаи маориф 3410,1 ҳазор сомонӣ, тандурустӣ 569,9 ҳазор сомонӣ ва фарҳанг 212,4 ҳазор сомонӣ ҷудо шуда, истифода карда шудааст.

Барои пардохти истифодаи қувваи барқ соли ҷорӣ 2425,2 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардида, дар 8 моҳи соли ҷорӣ 1367,0 ҳазор сомонӣ, ё 56,4 фоизи маблағҳо истифода шудааст.

Соли 2013 дар назар дошта шудааст, ки тибқи маблағҳои ҷудогардида дар муассисаҳои иҷтимоии вилоят ба миқдори 7065 тонна ангишт ва 9954 м³ ҳезум, аз ҷумла барои соҳаи маориф 5540 тонна ангиштсанг ва 7401 м³ ҳезум, тандурустӣ 1093 тонна ангиштсанг ва 1653 м³ ҳезум, фарҳанг 432,2 тонна ангиштсанг ва 900 м³ ҳезум захира карда мешавад.

Дар муассисаҳои соҳаи маорифи вилоят 83 генератори барқии коршоям вучуд доранд, ки онҳо дар мавриди набудани қувваи барқ барои кори компютерҳо истифода мешаванд. Дар муассисаҳои томақтабӣ ва наздимактабӣ 2500 кг орд, 3700 кг шакар, 3900 кг биринҷ, 3300 кг макарон, 2400 кг картошка, 1200 кг пиёз, 1400 кг сабзӣ, 2550 кг шири хушк, 1900 литр раған ва дигар маводҳои хӯрокаи захира шудааст.

Идораю муассисаҳои табobati вилоят, шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳо миқдори 4,4 тонна орд, 1,2 тонна раған, 1,2 тонна биринҷ, 1,5 тонна макарон, 608 кг шири хушк, 941 кг шакар, 1,8 тонна картошка, 390 кг сабзӣ, 631 кг пиёз, 1,1 ҳазор литр бензин ва 3,2 ҳазор литр сӯзишвории дизелию 276 тонна ангиштсанг ва 256 м³ ҳезум захира намудаанд.

Бо мақсади дастрас намудани ангишт ва гази моеъ ба аҳоли 62 нуқтаи фурӯши ангишт ва 11 нуқтаи фурӯши гази моеъ ба расмият дароварда шуда, захира намудани сӯзишворӣ дар онҳо идома дорад. Ба ҳолати 29 августи соли 2013 дар нуқтаҳои фурӯш 237 тонна ангиштсанг ва 10м³ гази моеъ захира шудааст.

Ширкати энергетикӣ Помир барои таъмин намудани аҳолии вилоят аз қувваи барқ ба миқдори 101847188 кВт соат қувваи барқ истеҳсол намудааст. Барои баланд бардоштани эътимодияти фаъолияти Шабакаҳои интиқол ва тасимкунанда ва паст кардани талафотҳои техникӣ дар ин давра хатҳои интиқоли барқи 10кВ дар масофаи 22 км ва ХИБ-0,4кВ дар масофаи 30,08 км аз таъмири асосӣ, 40 адад трансформаторҳои 10-0,4 кВ аз таъмири ҷорӣ ва 80 адад аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. Қад-қади хатҳои интиқоли барқи 0,4-10кВ дар масофаи 26,9 км аз шохаҳои дарахтон тоза гардидааст.

Дар айни замон канали обпартои НБО-и «Помир 1» ба масофаи 70 м аз сангу шағал ба миқдори 500м³ тоза гардида, таъмири ҷории дастгоҳи №2 ба анҷом расида, дастгоҳи чоруми НБО-и Хоруг аз таъмири асосӣ бароварда шуда, қисмҳои дастгоҳи №2 неругоҳи барқии оби «Оқ-Су» дар ҳолати таъмир ва турбинаи дастгоҳи №1 аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст.

Филиали ҶСК «Тоҷиктелеком» барои таъмини мӯътадили шабакаҳо бо барқ 29 адад дастгоҳи дизелӣ омода намудааст, ки аз ин теъдод 3 адад дар шаҳри Хоруг, 2 адад дар ноҳияи Дарвоз, 5 адад дар ноҳияи Ванҷ, 2 адад дар ноҳияи Роштқалъа, 5 адад дар ноҳияи Ишкошим, 3 адад дар ноҳияи Мурғоб ва 2 адад дар ноҳияи Шугнон насб гардида, барои фаъолияти онҳо ба миқдори 1900 литр сӯзишвории дизелӣ захира гардидааст.

Намояндагии КВД «ХМК» дар вилоят оид ба сари вақт омода намудани иншоотҳо, системаҳои обдиҳӣ ва техникаю механизмҳои соҳаи коммуналӣ корҳои муайянро анҷом дода, таъмири роҳу роҳравҳо дар ҳаҷми 2223 м², захира намудани намак 1,4 тонна, таъмир ва иваз намудани чароғакҳои барқӣ ба теъдоди 395 адад, таъмири хати интиқоли барқ дар ҳаҷми 2481 метр, захира намудани сӯзишворӣ 3710 литр, ангиштсанг 5 тонна, ҳезум 4м³, таъмири техника ба теъдоди 36 адад ба иҷро расонда шуданд.

Вилояти Суғд

Бо мақсади тадбиқи амалии қарори номбурда ҷиҳати саривақт ва ба фаъолияти самаранок омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти вилоят ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014, қарори Раиси вилоят аз 24 апрели соли 2013, №94 қабул гардида, мутобиқи он ситоди вилоятӣ ва нақшаи чорабиниҳоро тасдиқ намудааст. Инчунин муайян карда шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои вилоятӣ масъалаи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон мавриди омӯзиш ва санҷиш қарор гирифта, дар ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ қарорҳои дахлдор қабул карда, ситодҳои доимоамалкунанда таъсис дода шудааст.

Массисаҳои таълимии вилоят дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 ба 7483 тонна ангишт ва 5221,5 м³ ҳезум эҳтиёҷ дошта, то санаи 5 сентябри соли 2013 ба миқдори 7721 тонна ангишт ва 5351 м³ ҳезум дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят захира карда шудааст, ки он мутаносибан ба 103,2 ва 102,5 фоиз баробар мебошад.

Дар рафти боздид маълум гардид, ки аксарияти шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нақшаи кашонидани ангишт ва захираи ҳезумро аз меъёрҳои мавҷуда барзиёд иҷро намудаанд.

Ҳолати омодагии соҳаи маориф оид ба захира намудани ангишт, ҳезум, сӯзишвории дизелӣ омода намудани генераторҳо ва фаъолияти буғхонаҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чунин аст:

Номгӯи шаҳру ноҳияҳо	соҳаи маориф:									
	ангишт (тн)			ҳезум (м ³)			Сӯзишвории дизелӣ	Генера-торҳо	Гармку-накҳои барқӣ	Буғхонаҳо дар ҳолати корӣ
	талабот	захи-ра	%	талабот	захи-ра	%	литр	адад	адад	адад
Хучанд	100	154	154,0	110	120	109,0	250	46	1744	2
Чкалов	20	20	100,0	18	18	100,0	100	8	264	0
Қайроққум	100	109	109,0	105	111	105,7	160	16	163	0
Истиқлол	69	120	174,0	26	32	123,0	60	6	62	0
Ашт	422	432	102,4	712,5	620	87,0	1190	25	52	0

Мастчоҳ	260	197	75,8	70	130	185,0	25	12	62	0
Исфара	1200	1406	116,7	150	205	136,6	860	42	399	1
Конибодом	480	480	100,0	400	400	100,0	50	23	259	2
Б. Ғафуров	682	705	103,4	350	350	100,0	500	71	101	0
Ч. Расулов	300	374	124,7	210	210	100,0	100	29	10	14
Спитамен	300	316	105,3	160	160	100,0	50	22	34	0
Зафаробод	140	210	150,0	120	100	83,3	198	11	50	0
Ғончӣ	550	571	100,9	800	867	103,8	240	49	492	0
Истаравшан	670	590	88,1	210	220	106,0	180	35	390	3
Шахристон	280	287	102,5	160	160	100,0	150	19	32	6
Айнӣ	1150	1150	100,0	550	550	100,0	450	51	36	14
Панҷакент	450	490	108,9	1000	1018	101,8	200	36	435	8
К. Мастчоҳ	310	110	34,0	70	80	114,3	230	23	33	2
Ҷамағӣ:	7483	7721	103,2	5221,5	5351	102,5	4993	524	4618	52

Дар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ захира намудани 2620 тонна ангишт ва 1554 м³ ҳезум ба нақша гирифта шудааст, ки ба ҳолати 1 сентябри соли қорӣ захираи ангишт 2104 тонна (80,3%) ва ҳезум 1501 м³ (97,0%)-ро ташкил медиҳад, ки тибқи нақша то 1 октябр баанҷом хоҳад расид. Миқдори генераторҳо дар муассисаҳои тандурустӣ 256 ададро ташкил медиҳад.

Аз ҷониби Шӯъбаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Суғд барои муассисаи давлатии «Хона-интернат барои пиронсолон ва маъҷубони шаҳраки Деҳмӯй»-и ноҳияи Ч. Расулов ва маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъҷубони шаҳри Хучанд барои фаъолияти мунтазам дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 харидорӣ намудани маводи сӯзишворӣ ва ҳаҷми зарурии озуқа захира намудани онҳо тибқи нақша ба роҳ монда шуда, таъмин гардида истодаанд.

Бояд тазаккур дод, ки барои Муассисаи давлатии «Хона-интернат барои пиронсолон ва маъҷубони шаҳраки Деҳмӯй»-и ноҳияи Ҷаббор Расулов то санаи 2 сентябри соли қорӣ захираи ҳезум 15 м³ (100%) ва ангишт 70 тоннаро ташкил дод, ки 70 фоизи нақшаи пешбинишударо ташкил намуд.

Дар маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъҷубони шаҳри Хучанд гармидиҳӣ бо тариқи истифода аз қувваи барқ сурат мегирад ва барои эҳтимол 10 м³ ҳезум захира карда шудааст.

Ҷиҳати гузаронидани фаъолияти дегхонаҳо ба намудҳои алтернативии сӯзишворӣ муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва фарҳанг, идораҳо, корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳои хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилоят чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст.

Дар мувозинаи КДФ «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ»-и вилоят 38 адад дегхонаҳо мавҷуд буда, аз онҳо 6 адад коршоям ва 32 адад дар ҳолати корношоямӣ қарор дорад.

Дар шаҳри Хучанд дегхонаи беморхонаи клиникии шаҳрии №1 ва беморхонаи бачагонаи вилоятӣ ба гармидиҳӣ омода буда, аз тарафи корхонаи гармидиҳӣ барои захира намудани ангишт корҳо идома ёфта истодаанд. Дегхонаи Хлопзавод бо ду деги тамғаи ТАНСУ таҷҳизонида шудааст. Дегхонаи мазкур соли 2009 аз ҳисоби маблағҳои Бонки Ҷаҳонӣ барқарор карда шуда, дар ҳолати хуби корӣ мебошад.

Дар ноҳияи Айнӣ 3 адад дегхона мавҷуд буда, аз он 1 адад дегхонаи Фалғар коршоям буда, мактаби таҳсилоти умумии №1-ро бо гармӣ таъмин менамояд.

Дар ноҳияи Ч. Расулов 1 адад дегхонаи №2 коршоям буда, маводи сӯхти он ангишт ва қувваи барқ мебошад. Дар ноҳияи Зафаробод дегхонаи №2 беморхонаи марказӣ коршоям буда,

маводи сӯхти он гази табиӣ мебошад. Аз ҳисоби набудани гази табиӣ дегхонаи беморхонаи марказии №2 фаъолият набурда истодааст.

Бо мақсади пурра таъмин намудани талаботи аҳоли бо ангишт, гази моеъ, керосин ва дигар намудҳои маводи сӯхт иттифоқи матлуботи вилоят, ширкатҳои тиҷоратии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва соҳибкорони алоҳида бо ширкатҳои дохилӣ ва давлатҳои дуру наздик шартномаҳо баста, воридоти сӯзишвори таъмин намуда истодаанд.

Айни замон дар қаламрави вилоят аз тарафи корхонаҳои истеҳсолкунандагони ангишт ва соҳибкорон нуқтаҳои фурӯши ангишт ба миқдори 638 адад ва гази моеъ ба миқдори 315 адад ташкил шудаанд, ки нисбати соли гузашта тадриҷан зиёд буда, дар айни замон самаранок фаъолият намуда истодаанд. Дар қонҳои ангишти вилоят дар ин давра 209,8 ҳазор тонна ангишт истихроҷ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 89,0 ҳазор тонна зиёд мебошад.

Барои таъмини саривақтии аҳолии вилоят бо ангишт аз ҷониби Иттифоқи матлубот шартномаҳои тарафайн ба миқдори 10152 тонна бо корхонаҳои истихроҷи ангишт ба имзо расонида шуда, то имрӯз ба миқдори 5008,4 тонна ворид гардидааст.

Оид ба гузаронидани маъракаи алафдаравӣ ва афзун гардонидани захираи хӯроки чорво дар соли 2013 дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и вилоят 224588 тонна хӯроки дурушт ва 10488 тонна хӯроки ширадор захира карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта хӯроки дурушт 20936 тонна зиёд гардида, хӯроки ширадор 297 тонна кам мебошад.

Вилояти Хатлон

Дар вилояти Хатлон ҷиҳати иҷрои қарори мазкур қарори Раиси вилоят аз 17 майи соли 2013, №114 «Оид ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2013, №122 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014» ба тасвиб расида, Нақшаи чорабиниҳои он таҳия шудааст.

Тибқи маълумоти пешниҳодшуда омодагии соҳаҳои асосии вилояти Хатлон барои мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 то ба санаи 1 сентябри соли ҷорӣ дар чунин вазъ қарор дорад:

№	Номгӯи нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	Нақша	Иҷро	Фоида
СОҲАИ МАОРИФ					
1	Теъдоди мактабҳо, ҳамагӣ	адад	х	1300	Х
2	Муассисаҳои томактабӣ	адад	х	109	Х
3	Ҳаҷми маблағи барои хариди ангишт, ҳезум, сӯзишворӣ пешбинишуда	ҳазор сомонӣ	6562,7	5435	83
4	Ҳаҷми захираи ангишт	тонна	10054	8775	87
5	Ҳаҷми захираи ҳезум	м³	31113	19804	64
6	Ҳаҷми захираи сӯзишвориҳои дизелӣ	тонна	130,7	43,7	33
9	Эҳтиёҷот ба печкаҳо	адад	18066	18066	100

	<i>аз ҷумла, печҳои аловӣ</i>	адад	13985	13985	100
	<i>печҳои барқӣ</i>	адад	4081	4081	100
10	Эҳтиёҷот ба дудбаро	адад	45576	46210	101
11	Дегҳои бӯғӣ-ҳамағӣ	адад	292		0
	<i>аз ҷумла, коршоям</i>	адад	29		0
	<i>корношоям</i>	адад	263		0
12	Шишабандӣ	м²	2635	2540	96
13	Таъминот бо генератор	адад	1938	970	50
СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ					
1	Теъдоди муассисаҳо, ҳамағӣ	адад	x	1244	X
2	Ҳаҷми маблағи барои хариди ангишт, ҳезум, сӯзишворӣ пешбинишуда	ҳазор сомонӣ	608,4	499,8	82
3	Ҳаҷми захираи ангишт	тонна	822,2	485,2	59
4	Ҳаҷми захираи ҳезум	м³	2805,7	1022,5	36
5	Ҳаҷми захираи сузишвории дизелӣ	тонна	30548	3903	13
6	Эҳтиёҷот ба печкаҳо	адад	5419	5419	100
	<i>аз ҷумла, печҳои аловӣ</i>	адад	1777	1777	100
	<i>печҳои барқӣ</i>	адад	3642	3642	100
7	Эҳтиёҷот ба дудбаро	адад	1777	1777	100
8	Шишабандӣ	м²	1911	566	30
9	Таъминот бо генераторҳо	адад		305	
СОҲАИ КИШОВАРЗӢ					
1	Захираи хошоки дурушт	ҳаз.тонна	582,2	598,1	103
2	Захираи ҳӯроки ширадор	ҳаз.тонна	55,9	11,6	21
3	Захираи тухмии ғаладонағиҳо	ҳаз.тонна	30,0	39,1	130
4	Таъмири фермаҳо	адад	235	223	95
5	Таъмири кашарҳо	адад	519	485	93
6	Таъмири мурғхонаҳо	адад	10	10	100
СОҲАИ КОММУНАЛӢ					
1	Захираи намак	тонна	122	102	84
2	Захираи қум	м²	1025	740	72
3	Захираи ангишт	тонна	14,3	20	140
4	Захираи ҳезум	м³	298	202,5	68
5	Таъмири бомҳо	ҳ.м²	6,8	5,3	78
6	Шишабандӣ	м²	660	476	72
7	Таъмири даромадгоҳҳо	адад	183	227	124
СОҲАИ РОҲДОРӢ ВА НАҚЛИЁТ					

1	Захираи қум	м2	11098	8104	73
2	Захираи намак	тонна	1083	820	76
3	Захираи ангишт	тонна	39	30	77
4	Захираи ҳезум	м3	160	129	81

НУҚТАҲОИ ФУРҶШИ АНГИШТ ВА ГАЗ					
1	Нуқтаҳои фурӯши ангишт	адад		589	
	<i>аз ҷумла, аз ҳисоби Иттифоқи «Тоҷикматлубот»</i>	адад		343	
	<i>аз ҳисоби соҳибкорон</i>	адад		246	
2	Нуқтаи фурӯши гази моеъ	м3		147	
	<i>аз ҷумла, аз ҳисоби Иттифоқи «Тоҷикматлубот»</i>	адад			
	<i>аз ҳисоби соҳибкорон</i>	адад		147	
3	Захираи ангишт-ҳамагӣ	тонна		11176	
	<i>аз ҷумла, аз ҳисоби Иттифоқи «Тоҷикматлубот»</i>	тонна		2016	
	<i>аз ҳисоби соҳибкорон</i>	тонна		9160	
4	Захираи гази моеъ-воридот	тонна		9030,8	
ЗАХИРАИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ ВА АНГИШТ АЗ ҲИСОБИ ИТТИФОҚИ «ТОҶИКМАТЛУБОТ»					
1	Захираи меваю сабзавот	ҳаз.тонна	3100		
	<i>аз ҷумла, пиёз</i>	ҳаз.тонна	2820		
	<i>Картошка</i>	ҳаз.тонна	2900		
	<i>Ангишт</i>	ҳаз.тонна	3280	2016	61,4

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ

Ноҳияи Ҷиргатол. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида чиҳати таъмини иҷрои қарори мазкур қарори Раиси ноҳияи Ҷиргатол аз 13 майи соли 2013, №186 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию саривақтии чорабиниҳо Ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллии ноҳия барои омода намудани соҳаҳои буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар ҳаҷми 766690 сомонӣ барои соҳаи гармидиҳӣ маблағҳо ҷудо ва равона карда шудаанд. Аз маблағи умумӣ 453522 сомони он барои соҳаи маориф, 163329 сомонӣ барои соҳаи тандурустӣ, 35667 сомонӣ барои соҳаи фарҳанг ва барои дигар соҳаҳои буҷети 144147 сомонӣ пешбинӣ карда шудааст.

Аз рафти санҷиш маълум гардид, ки дар соҳаи маорифи ноҳия 504,3 тонна (тибқи нақша – 498,4 тонна, 101,1%) ангишт ва 300,0 м³ (тибқи нақша – 326 м³, 92%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми боздид аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла Омӯзишгоҳи касбии техникӣ, боғчаҳои бачагонаи №1 ва №3, литсей барои хонандагони болаёқат, Интернати давлатии назди мактаби миёнаи №1, мактабҳои №1, №5, №23 маълум гардид, ки таъмини ангишт ва ҳезум ба пуррагӣ иҷро гардидааст.

Дар соҳаи тандурустӣ 90,0 тонна (тибқи нақша – 100,0 тонна, 90,0%) ангишт ва 10 м³ (тибқи нақша – 10 м³, 100,0%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои тандурустӣ, аз ҷумла Беморхонаи марказӣ, Маркази саломатӣ, Маркази ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона, Маркази мубориза бар зидди бемории ВИЧ СПИД, Шӯбаи сирояти беморхонаи маркази ноҳия, бунгоҳи тиббии деҳаи Сайрон, Гурӯҳи мақсадноки омӯзишгоҳи тиббии ноҳияи Рашт дар ноҳияи Ҷиргатол таъмини ангишт ва ҳезум ба пуррагӣ иҷро гардидааст.

Рафти ҷамъовариҳои маблағҳои истифодаи неруи барқ таҳти назорати доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дошта, ҷиҳати таъмини саривақтии ҷамъовариҳои маблағи истифодаи неруи барқ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Мавриди зикр аст, ки дар баъзе муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои №1, №5 ва боғчаи бачагонаи №3) ноқилҳои барқӣ таъмирталаб буда, дар баъзе синфхонаҳо лампаҳои каммасраф дида намешавад. Аз ин лиҳоз, Шӯбаи маорифи ноҳияро зарур аст, ки дар якҷоягӣ бо муассисаҳои таълимӣ дар муддатҳои кӯтоҳтарин ҷиҳати ҳалли масъалаи мазкур мусоидат намоянд.

Аз рафти санҷиш маълум гардид, аз ҳисоби Раёсати ҷамъияти матлуботи ноҳия 5 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт мавҷуд буда, дар анборхояшон зиёда аз 100 тонна ангишт захира карда шудааст, ки албатта барои таъмини аҳолиъ басанда нест. Инчунин дар анбори ҷамъияти матлуботи ноҳия барои захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва дар мавсими зимистон таъмин намудани бозорҳо бо маҳсулот омода карда шудаанд, ки дар давраи тирамоҳ ҷамъоварӣ карда мешавад.

Дар соҳаи кишоварзӣ мувофиқи маълумотҳои омӯрӣ ба ҳолати 1 сентябри соли 2013 барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 хошоки дурушт ба миқдори 20744 тонна захира карда шудааст. Айни замон алафи табиӣ ва коҳи гандум дарав карда шуда, дар саҳроҳо мехобад ва ба анборҳои хоҷагиҳои ҷамоавӣ деҳқонӣ ворид карда нашудаанд, аз ҳамин сабаб онҳо ба маълумот дохил карда нашудаанд. Барои дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин иҷро намудани кишти зироатҳои ғалладонагӣ дар мавсими тирамоҳу баҳор аз ҳисоби ҳосили имсола 270 тонна гандум захира карда шуда, инчунин барои кишти картошка 3600 тонна тухмӣ захира карда мешавад.

Ноҳияи Тоҷикобод. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини иҷрои қарори мазкур қарори Раиси ноҳияи Тоҷикобод аз 06 апрели соли 2013, №86 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи

чорабиниҳо тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию саривақтии чорабиниҳо Ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллии ноҳия барои омода намудани соҳаҳои буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар ҳаҷми 876356 сомонӣ маблағҳо ҷудо ва рағона карда шудаанд. Инчунин аз сабаби нарасидани маблағҳо боз иловатан 12742 сомонӣ ҷудо ва рағона карда шуд.

Аз рафти санҷиш маълум гардид, ки дар соҳаи маорифи ноҳия 380,0 тонна (тибқи нақша – 380,0 тонна, 100%) ангишт ва 306,0 м³ (тибқи нақша – 365,0 м³, 84%) ҳезум захира карда шуд. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла Литсеи касбии техникӣ, боғчаи бачагона, мактабҳои №2, №3, №4, №6, №8, №9, №19 маълум гардид, ки таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.

Дар соҳаи тандурустӣ 86,0 тонна (тибқи нақша – 120,0 тонна, 71,0%) ангишт ва 35 м³ (тибқи нақша – 39 м³, 90,0%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои тандурустӣ, аз ҷумла Беморхонаи марказӣ, Беморхонаҳои минтақавии Нушор ва Ширинчашма, Маркази саломатии ноҳия ва бунгоҳи тиббии деҳаи Фатҳобод таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.

Имрӯз дар ноҳия 2 нуқтаи фурӯши гази моеъ мавҷуд буда, талаботи аҳолиро бо ин маводи сӯхт таъмин менамоянд.

Дар соҳаи кишоварзӣ барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 тибқи нақша бояд 6000 тонна хошоки чорво тайёр карда шавад. Мувофиқи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати 2 сентябри соли 2013 – 2230 тонна хошоки чорво тайёр карда шудааст, ки 37,2% иҷрои нақшаро таъмин намудааст. Аз сабаби он ки хошоки ҷамъоварда дар саҳро дарав ва ғарам карда, гандум айнаи ҳол куфта нашудааст ва онҳо ба ҳисобот ворид карда нашудаанд. Барои дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин иҷро намудани кишти зироатҳои ғалладонагӣ дар мавсими тирамоҳу баҳор аз ҳисоби ҳосили имсола 196 тонна гандум захира карда шуда, инчунин барои кишти картошка 196 тонна тухм захира карда мешавад.

Барои хубтар гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 тавсия дода мешавад, ки ҳосили расидаи ғалладонагӣҳо ва картошка то фарорасии боришоти тирамоҳу зимистон ҷамъоварӣ карда шуда, захираи тухмиҳо зиёдтар карда шуда, хошоки дар саҳро боқимонда ҳарчӣ тезтар ҷамъоварӣ карда дар анборҳо ҷойгир карда шаванд.

Ноҳияи Рашт. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини иҷрои қарори мазкур қарори Раиси ноҳияи Рашт аз 22 апрели соли 2013, №462 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣи ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию саривақтии чорабиниҳо Ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллии ноҳия барои омода намудани соҳаҳои буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар ҳаҷми 907194 сомонӣ маблағҳо ҷудо карда шудаанд, ки аз ин 718396 сомонӣ

барои соҳаи маориф, 113100 сомонӣ барои соҳаи танурустӣ ва 75698 сомонӣ барои дигар соҳаҳои аз буҷаи маҳаллӣ маблағгузоришаванда мебошанд.

Дар соҳаи маорифи ноҳия 870,7 тонна (тибқи нақша – 867,5 тонна, 100,3%) ангишт ва 532,2 м³ (тибқи нақша – 897,5 м³, 60%) ҳезум захира карда шуд. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла Колеҷи омӯзгории ноҳияи Рашт, Интернати назди мактабии №1, боғчаи бачагона, мактабҳои №2, №9, №16, №27, №30, №32, №34, №48 ва №52 маълум гардид, ки таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.

Дар соҳаи тандурустӣ 170,0 тонна (тибқи нақша – 170,0 тонна, 100,0%) ангишт ва 60,0 м³ (тибқи нақша – 134,0 м³, 90,0%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои тандурустӣ, аз ҷумла Омӯзишгоҳи тиббии ноҳия, Беморхонаи марказӣ, Беморхонаи марказӣ, Беморхонаи минтақавӣ ва маркази саломатии деҳаи Навобод, марказҳои саломатии деҳаи Навдӣ, Фурудгоҳ ва бунгоҳи тиббии деҳаи Чашмаи Қозӣ таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.

Пешниҳод карда мешавад, ки дар муассисаҳои таълимию тандурустӣ захираи миқдори зарурии ҳезум, шишабандии биноҳо (қисман мактабҳои №27 ва №32) то моҳи октябр таъмин карда шавад.

Рафти ҷамъоварии маблағҳои истифодаи неруи барқ таҳти назорати доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дошта, ҷиҳати таъмини саривақтии ҷамъоварии маблағи истифодаи неруи барқ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Мавриди зикр аст, ки дар баъзе муассисаҳои таълимӣ (мактаби №52, №32) ноқилҳои барқӣ таъмирталаб мебошад. Ҳамзамон боми зеристгоҳи барқии (трансформатор) деҳаи Дашти Рашт дар ҳолати таъмирталаб буда, ҳангоми боридаи боришоти зиёд ба садама дучор гардидани он аз эҳтимолият дур нест. Аз ин рӯ, Шабаки барқии ноҳияро зарур аст, ки дар муддатҳои кӯтоҳтарин ҷиҳати ҳалли масъалаи мазкур мусоидат намоянд.

Аз рафти санҷиш маълум гардид, аз ҳисоби Раёсати ҷамъияти матлуботи ноҳия 10 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт мавҷуд буда, дар анборҳои ҷамъшуда аз 100 тонна ангишт захира карда шудааст, ки албатта барои таъмини аҳолии басанда нест. Инчунин дар анбори ҷамъияти матлуботи ноҳия барои захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва дар мавсими зимистон таъмин намудани бозорҳо бо маҳсулот омода карда шудаанд, аз ҷумла ғаладонагӣ (худӣ гандум) 10 тонна (тибқи нақша 35 тонна) захира карда шудааст. Боқимондаи маҳсулоти кишоварзӣ дар давраи тирамоҳ ҷамъоварӣ карда мешавад.

Ҳамзамон аз ҳисоби соҳибкорони ноҳия 13 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт ташкил карда шудааст, ки дар анборҳои ҷамъшуда тақрибан 400 тонна ангишт захира карда шудааст. Нархи як тонна ангишт аз 550 то 600 сомониро ташкил медиҳад. Ангиштҳои захирашуда аз кони «Назар-Айлоқ» ва «Камароб» дастрас шудаанд.

Имрӯз дар ноҳия 3 нуқтаи фурӯши гази моеъ мавҷуд буда, талаботи аҳолиро бо ин маводи сӯхт таъмин менамоянд.

Дар соҳаи кишоварзӣ барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистон 65434 тонна хошоки чорво тайёр карда шудааст, ки 160% иҷрои нақшаро таъмин намудааст. Барои дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин иҷро намудани кишти зироатҳои ғаладонагӣ дар мавсими тирамоҳу баҳор аз ҳисоби

ҳосили имсола 30 тонна гандум захира карда шуда, инчунин барои кишти картошка 134 тонна тухмӣ захира карда мешавад.

Барои хубтару беҳтар гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 тавсия дода мешавад, ки ҳосили расидаи ғалладонагӣҳо ва картошка то фарорасии боришоти тирамоҳу зимистон ҷамъоварӣ карда шуда, захираи тухмиҳо зиёдтар карда шуда, хошоки дар саҳро боқимонда ҳарчӣ тезтар ҷамъоварӣ карда дар анборҳо ҷойгир карда шаванд.

Ноҳияи Нуробод. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини иҷрои қарори мазкур қарори Раиси ноҳияи Нуробод аз 10 апрели соли 2013, №39 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию саривақтии чорабиниҳо Ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллии ноҳия барои омода намудани соҳаҳои буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар ҳаҷми 511377 сомонӣ маблағҳо (барои гармидиҳӣ) ҷудо карда шудаанд, ки 323178 сомонӣ (63%-и иҷро) аз худ карда шудааст. Барои таъмин бошад, 421102 сомонӣ ҷудо гардида, 221041 сомонӣ (52,3%-и иҷро) масраф карда шудааст.

Аз рафти санҷиш маълум гардид, ки дар соҳаи маорифи ноҳия 679,0 тонна (тибқи нақша – 680,0 тонна, 99,8%) ангишт ва 448,0 м³ (тибқи нақша – 480 м³, 93,3%) ҳезум захира карда шуд. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла боғчаи бачагона, мактабҳои №1, №3, №13 маълум гардид, ки таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.

Ба аҳолии ноҳияи Нуробод Беморхонаи марказӣ, беморхонаи минтақавӣ, Марказҳои саломатӣ, 10 Марказҳои саломатии деҳотӣ ва 30 Бунгоҳҳои тиббӣ хизматрасонии тиббӣ мерасонанд.

Ҳангоми омӯзиш маълум гардид, ки гармидиҳӣ дар Беморхонаи марказӣ ва Маркази саломатии ноҳия бо тариқи барқ ба роҳ монда шуда, ин муассисаҳо бо хати тозаи барқ пайваست мебошанд. Захираи ангишт барои марказҳо ва бунгоҳҳои саломатӣ тибқи нақша 85 тонна (иҷроиш 80 тонна), ҳезум тибқи нақша 50 м³ (иҷроиш 40 м³), шишабандӣ тибқи нақша 80 м² (иҷроиш 10 м²), шумораи гармкунакҳои барқӣ 27 адад, оташӣ 58 адад, ҷароғҳои керосинӣ 52 адад ва шумораи генераторҳои барқӣ 5 адад ба анҷом расонида шудааст.

Беморхонаи марказии шаҳраки Дарбанд бо ҳаттӣ тозаи барқ пайваст карда шуда, захираи ангишт 4 тонна, шишабандӣ ба миқдори 10 м² ба анҷом расонида шудааст.

Пешниҳод карда мешавад, ки дар муассисаҳои таълимию тандурустӣ захираи миқдори зарурии ҳезум, шишабандии биноҳо то моҳи октябр таъмин карда шавад.

Рафти ҷамъоварии маблағҳои истифодаи неруи барқ таҳти назорати доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дошта, ҷиҳати таъмини саривақтии ҷамъоварии маблағи истифодаи неруи барқ чораҳои зарурӣ андешида мешавад.

Шаҳри Роғун. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини иҷрои қарори мазкур қарори Раиси шаҳри Роғун аз 29 апрели соли 2013, №60 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо

тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию саривақтии чорабиниҳо Ситоди ноҳиявӣ таъсис дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллии ноҳия барои омода намудани соҳаҳои буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар ҳаҷми 373663 сомонӣ маблағҳо (барои гармидиҳӣ) ҷудо карда шудаанд, ки 102996 сомонӣ (28%-и иҷро) аз худ карда шудааст. Барои таъмин бошад, 715067 сомонӣ ҷудо гардида, 448151 сомонӣ (62,7%-и иҷро) масраф карда шудааст. Аз маблағҳои пешниҳодшуда 334000 сомонӣ ба соҳаи маориф, 14500 сомонӣ ба соҳаи тандурустӣ, 5163 сомонӣ ба соҳаи фарҳанг равона гардида, боқимонда маблағҳо ба соҳаҳои дигар тақсим шудаанд.

Ҳангоми دیدан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла боғчаи бачагона, Хонаи бачаҳои шаҳри Роғун ба номи «Тоҳир Қодиров», мактабҳои №1, №3 маълум гардид, ки таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.

Дар ш. Роғун 40050 нафар аҳоли зиндагонӣ мекунанд ва ба ин миқдор аҳоли 1 Беморхонаи марказӣ, 2 беморхонаҳои минтақавӣ, 2 Марказҳои саломатӣ, 2 Марказҳои саломатии деҳотӣ ва 11 Бунгоҳҳои тиббӣ хизматрасонии тиббӣ мерасонанд.

Ҳангоми омӯзиш маълум гардид, ки гармидиҳӣ дар Беморхонаи марказӣ ва Маркази саломатии шаҳр бо тариқи барқ ба роҳ монда шуда, ин муассисаҳо бо хати тозаи барқ пайваст мебошанд. Захираи ангишт барои марказҳо ва бунгоҳҳои саломатӣ ба миқдори 25 тонна, ҳезум 25 м² ва шишабандӣ 20 м² ба анҷом расонида шудааст. Дар Беморхонаи марказии шаҳраки Оби гарм бошад, як адад муҳаррики дегҳои буғи харидорӣ ва васл карда шуда, бо хатти тозаи барқ пайваст карда шудааст. Шишабандӣ ба миқдори 20 метри квадратӣ ва 10 ҳуҷраҳо таъмир карда шуданд. Камбудии ҷойдошта асосан дар Беморхонаи марказии шаҳр ин бо пуррагӣ ба анҷом нарасонидани шишабандӣ тибқи нақша 32 м² (иҷроиш 10 м/кВ), захираи сузишворӣ тибқи нақша 300 литр (иҷроиш 50 литр), харидории гармкунакҳои барқӣ ба миқдори 6 адад, вале то ҳол харидорӣ накардаанд.

Дар шаҳри Роғун 8 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт ва 1 нуқтаи фурӯши гази моеъ мавҷуд буда, талаботи аҳолиро бо ин маводи сӯхт таъмин менамоянд.

Бояд қайд намуд, ки гуруҳи кории байниидоравӣ ҷиҳати рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 март соли 2013, № 122 «Дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014»-ро дар дигар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, аз он ҷумла ноҳияҳои Файзобод, Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор ва Шаҳринав мавриди санҷиш қарор дод.

Гуруҳи кори байниидоравӣ муайян намуд, ки барои гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 бо қарорҳои дахлдори Раисони ноҳияи номбаршуда ҳайати ситоди ноҳиявӣ ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 тасдиқ карда шуда, тибқи он корҳо амалӣ гашта истодаанд.

Ҷиҳати амалигардонии корҳои омодагӣ ба зимистони солҳои 2013-2014 то 1-уми сентябри соли ҷорӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ дар маҷмӯъ 80%-и маблағҳои муайяншуда (ҳаққи истифодаи барқ, маводи сӯхт ва дигарҳои сузишворӣ) ба соҳаҳои буҷетии ноҳия, аз ҷумла ба соҳаи маориф

ва тандурустӣ барои харидорӣ намудани ангишт, ҳезум, эҳтиёҷот ба шишабандӣ, маблағҳо барои таъмири биноҳо ва иншоотҳо равона гардидааст.

Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мактаб-интернатҳо, боғчаҳои бачагона ва беморхонаҳо барои мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 сад фисад бо ангишт, бо печҳои аловӣ, гармкунакҳои барқӣ ва генераторҳои дизелӣ таъмин буда, зиёда аз 100 мактабҳои ноҳия хати барқи озод доранд.

Марказҳои гармидиҳии мутаммаркази алтернативии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мактаб-интернатҳо, боғчаҳои бачагона ва беморхонаҳо таъмир ва ба кор омода гардонида шуда истодаанд.

Манбаҳои обкашӣ низ дар ҳолати коршоямии техникӣ қарор дошта, ҳамаи шўъбаву утокҳо бо ҷиҳози зидди сўхтор пурра таъмин карда шудаанд.

Корхонаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард, «Ҳоҷагии манзилию каммуналӣ» ва «Оби нӯшокӣ ва канализатсия»-и ноҳияҳо бо техникаҳои махсус таъмин буда, дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд. Танҳо дар ҳуди ноҳияи Рудакӣ шумораи ин техникаҳои махсус 16 ададро ташкил медиҳад, ки ҳамаи онҳо дар ҳолати хуби коршоямӣ қарор доранд.

Ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014, аз ҷониби корхонаҳои мазкур миқдори зарурии намаки техникӣ, маводи зидди лағҷиш, маводҳои безараркунӣ ва сўзишворӣ захира карда шудааст.

Инчунин зеристгоҳҳои барқӣ, зеристгоҳҳои трансформаторӣ аз назар гузаронида шуда, таъмири ҷорӣи онҳо гузаронида шуданд.

Бо мақсади таъминоти саривақтии аҳоли бо маводи сўхт, махсусан ангиштсанг ва гази моеъ мағозаҳои доимиву нуқтаҳои сайёри фуруши ангиштсанг, ҳезум ва гази моеъ ташкил карда шуда, фаъолият доранд.

Ҷамъиятҳои матлуботи ноҳияҳо низ бо мақсади таъмин намудани корхонаҳои буҷетӣ ва аҳолии ноҳия бо ангишт дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 корҳои муайянеро ба анҷом расонидаанд. Барои хариди ангишт бо Кони ангишти «Фон-Яғноб», «Зиддӣ» ва «Санғалт» шартномаҳои ҳамкориро ба имзо расонида, ба кашонидан ва захира намудани ангишт шурӯъ намудаанд. Дар маҷмӯъ ҷамъиятҳои номбурдаи ноҳияҳои мазкур (ноҳияҳои Файзобод, Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор ва Шахринав) зиёда аз 30 адад нуқтаҳои фуруши ангишт ташкил намуда, инчунин барои захира намудани ҳезум тадбирҳои зарурӣ андешида истодаанд. Нуқтаҳои фуруши ангишти мавсимӣ низ хуб ба роҳ монда шуда, шумораи онҳо зиёда аз 100 ададро (дар мавсими сармо) ташкил хоҳад кард.

Барои таъмин намудани аҳолии ноҳия ва шаҳри Душанбе бо маҳсулотҳои озуқаворию кишоварзӣ дар давраи тирамоҳу зимистон ва нигоҳ доштани болоравии нархи маҳсулоти кишоварзӣ, Ҷамъиятҳои матлуботи ноҳияҳо бо зиёда 85 адад хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Суғд ва водии Рашт барои харидан ва захира намудани зиёда аз 2445 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла 1235 тонна картошка, 1210 тонна пиёз шартномаҳои ҳамкорӣ бастаанд. Хариду фуруши маҳсулотҳои кишоварзӣ дар ҳамаи ноҳияҳо ба роҳ монда шудааст, мутаасифона то имрӯз захираи маҳсулотҳои кишоварзӣ оғоз нашудааст. Мутасаддиёни соҳа шарҳ доданд, ки маҳсулотҳои кишоварзӣ дар давоми моҳи сентябр ва октябр захира карда мешавад.

Шабакаҳои барқии ноҳияҳо (ноҳияҳои Файзобод, Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор ва Шаҳринав) дар самти омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 корҳои зиёдеро ба анҷом расонидаанд.

То имрӯз дар зеристгоҳҳои барқию трансформаторӣ таъмири ҷорӣ гузаронида шуда, бо мақсади муҳофизати истгоҳҳои барқии трансформаторӣ ва хатҳои баландшиддати пастшиддат муҳофизаткунакҳо васл шуда истодаанд, ки боиси пешгирии садамаҳо мегарданд.

Инчунин, барқгиракҳо, ки дастгоҳҳои барқиро аз раъду барқ эмин нигоҳ медоранд, дар зеристгоҳҳои трансформаторӣ васл ва пояҳои бетонию симҷӯбҳои фарсуда шуда иваз ва равшанҳои трансформаторӣ илова карда шудаанд.

Кормандони соҳаи барқ ба таъмири истгоҳҳои трансформаторӣ диққати ҷиддӣ дода, дар ин муддат зиёда аз 386 адад (90%) трансформаторҳоро аз таъмири асосӣ ва ҷорӣ бароварда, 8000 кг равшани трансформаторӣ илова кардаанд, иваз намудани оикҳои шикаста дар хатҳои ҳавоӣ ва зеристгоҳҳо идома ёфта истода, инчунин корҳои аз мавзёҳои хатарнок кучонидани симҷӯбҳои хатҳои барқӣ мувофиқи нақшаи шабакаҳои барқии ноҳияҳо амалӣ шуда истодаанд.

Бо мақсади пешгирии садамаҳо дар фасли зимистон 680,6 км хатҳои ҳавоӣ аз шохаҳои дарахтон озод карда шуда, 258,6 км симҳои хамзада кашида шудаанд ва корҳо дар ин самт айнаи замон идома ёфта истодаанд.

Фақат дар камбудихои фаъолияти шабакаҳои барқӣ ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки захираи симҷубу симҳои алюминӣ ва трансформаторҳои эҳтиётӣ нокифоя мебошанд. Новобаста аз ин шабакаҳои барқии ноҳияҳо кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки то ба анҷомрасии мавсими сармо ин камбудихоро ислоҳ намоянд.

Боиси таассуф аст, ки дар самти сарфачӯёна истифодабарии қувваи барқ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо дар байни аҳоли ва ташкилоту корхонаҳо корҳо хуб ба роҳ монда нашудааст. Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мактаб-интернатҳо, боғчаҳои бачагона ва беморхонаҳо то ҳол сад фисад бо фурузонакҳои каммасраф таъмин нестанд ва дар бисёр ҳолатҳо то ҳол фурузонакҳои тафсон мавриди истифода қарор доранд.

Дар сӯхбату вохӯриҳо ҳамаи онҳо вазифадор карда шуданд, ки ин камбудиро ислоҳ намоянд.

Ҳолати ҷамъовариҳои маблағи барқи истифодашуда ва ҳисобу китоби он тибқи тартиби амалкунанда ба роҳ монда шудааст. Дар ҳамаи шабакаҳои барқӣ ҷамъовариҳои маблағи барқи истифодашуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беҳтар гардидааст.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои номбаршуда низ дар ин самт кор бурда истода, ҳамаи истифодабарандагони нерӯи барқро вазифадор кардаанд, ки маблағи барқи истифодабурдашонро пурра ва сари вақт пардохт намоянд.

Вобаста ба ташкилу корбарии санадҳои муқоисасавӣ байни истифодабарандагон қайд кардан ба маврид аст, ки ин масъала низ хуб ба роҳ монда шудааст. То ҳамин давра қариб бо 95% истифодабарандагони нерӯи барқ санадҳои муқоисасавӣ ба имзо расонида шудааст.

Дар рафти санҷиш маълум гардид, ки муассисаҳои таълимӣ, боғчаҳои кӯдакона ва тандурусти ноҳияҳои тобеи марказ (ноҳияҳои Ҷиргатол, Тоҷикобод, Рашт, Нуробод, Файзобод, Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор, Шаҳринав ва шаҳри Роғун) ба талаботи шароити меҳнат (таъмир ва таъминоти таҷҳизоти корӣ) ҷавобгӯӣ набуда, бо таҷҳизотҳои муосир таъмин ва муҷаҳҳаз намудани онҳоро талаб менамояд. Аз ин рӯ, Роҳбарияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру

ноҳияҳоро зарур аст, ки масъалаҳои мазкурро дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор мавриди баррасӣ қарор дода, саривақт бартараф намудани камбудиҳо чораҳои зарурӣ андешанд.

Ташкилоту корхона ва муассисаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои номбаршуда рафти корҳои омодагиро зери назорати қатъӣ қарор дода, барои муташаккилона гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 аз ҷониби гурӯҳи кории байниидоравӣ вазифадор карда шуданд.